

Ба Шурои диссертатсионии 6Д.КОА-001-и назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17)

## ТАҚРИЗИ

**муқарризи расмӣ ба диссертатсияи Нуриддин Парвин Раймалиҳон  
дар мавзуи «Ташаккул ва такмили сиёсати давлатии кадрҳои  
Ҷумҳурии Тоҷикистон» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои  
сиёсӣ аз рӯйи ихтисоси 23.00.02 – Ниҳодҳо, равандҳо ва технологияи  
сиёсӣ пешниҳод гардидааст**

Диссертатсияи П. Р. Нуриддин дар мавзуи «Ташаккул ва такмили сиёсати давлатии кадрҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои сиёсӣ аз рӯйи ихтисоси 23.00.02 – Ниҳодҳо, равандҳо ва технологияи сиёсӣ, ки аз рӯйи он ба шурои диссертатсионӣ мувофиқи фармоиши Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1-уми ноябрин соли 2021, таҳти № 311/01 ҳуқуқи қабули диссертатсияҳо барои ҳимоя дода шудааст, мувофиқ мебошад. Ҳамзамон таҳқиқот ба талаботи Феҳристи ихтисосҳои кормандони илм дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои дарёфти дараҷаҳои илмии номзади илм ва доктори илм ва бо қарори Раёсати Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-уми ноябрин соли 2017, таҳти № 5/2 тасдиқ шудааст, мувофиқат мекунад.

Чунонки аз Консепсияи сиёсати давлатии кадрҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бармеояд, «сиёсати давлатии кадрҳо – фаъолияти мақомоти марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, идоракунӣ, мақомоти худидоракуни маҳаллӣ дар самти таъсиси низоми яклухти ташаккул ва истифодаи самараноки захираҳои меҳнатӣ, рушди иқтидори кадрҳои мақомоти марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва идоракунӣ, мақомоти худидоракуни маҳаллӣ, ки ба ҳалли самараноки вазифаҳои муҳимми иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва сиёсӣ нигаронида шудааст. Сиёсати давлатии кадрҳо ҷузъи таркибии сиёсати миллӣ буда, ҳамчун фишангӣ пуриқтидори таъсиррасон ба ҳама соҳаҳои ҳаёти давлат хизмат менамояд».

Вазъи сиёсии солҳои 90-уми асри XX боиси нокифоя татбиқ гардидаи сиёсати давлатии кадрҳо, паст рафтани эътибори намудҳои зеҳнӣ меҳнат, кам шудани шумораи мутахассисон дар соҳаҳои асосии иқтисод, илм, маориф, тиб ва умуман соҳаҳои ҳаётан муҳимми давлат, номувофиқатии суръати ташаккули системаи муносибатҳои меҳнатӣ ва таҳияи асосҳои ҳуқуқии он гардид. Ин ҳолат аз бисёр ҷиҳат ба ташаккулӯбии зуҳуроти манғӣ дар соҳаи муносибатҳои иҷтимоӣ ва рушди захираҳои меҳнатӣ, пастшавии имконоти татбиқи ҳуқуқҳои

конститутсионии шаҳрвандон барои истифодаи озоди қобилияти худ, вусъатёбии тақсимоти нобаробари иқтидори кадрҳо дар минтақаҳои ҷумҳурии мо сабаб шуд.

Набудани имконияти зарурӣ оид ба назорати давлатию ҷамъиятӣ ба кори кадрҳо, суст гардидан системаи бозомӯзии кадрҳо боиси паст шудани самаранокии идоракуни давлатӣ гардид. Бисёре аз кадрҳои баландихтисос аз фаъолияти меҳнатӣ берун монда, донишу таҷрибаи онҳо ба манфиати ҷомеа ва давлат сафарбар карда намешуд. Сиёсати давлатии тайёр намудани иқтидорҳои қасбӣ ба талаботи рушди соҳаҳои иқтисод мутобиқат намекард.

Мавҷуд набудани механизмҳои самарарабаҳши таъсиррасони давлатӣ ба раванди ташаккулӯбӣ ва дархостпазирии иқтидорҳои кадрӣ, пастшавии сатҳи қасбии онҳо сабаби қафомонии қишвар гардид. Ин равандро танҳо ҷораҳои қатъӣ, муентазам, маҷмӯӣ ва саривақтӣ метавонистанд пешгирий намоянд. Бо ин мақсад қабули Конститутсиияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар заминай он қабули як қатор ҳуҷҷатҳои муҳим ба раванди ташаккулӯбии иқтидорҳои кадрӣ, бартарафсозии камбудиҳо дар татбиқи сиёсати давлатии кадрҳо, болоравии сатҳи қасбӣ мусоидат намуданд.

Муҳим будани таҳқиқоти П. Р. Нуриддин боз аз он иборат аст, ки амалисозии муваффақонаи сиёсати давлатии кадрҳо ба муассирияти идораи сиёсии ҳокимијат бевосита таъсир мерасонад». Бинобар ин, аз нигоҳи назариявӣ тарҳрезии чунин сиёсати давлатии кадрҳо зарур аст, ки баланд бардоштани самаранокии идоракуни ҷомеаи Тоҷикистонро таъмин намуда, ба рушди он таъсири мусбат расонад. Омили мазкур эътиими оди дутарафаи байни ҳокимијат ва шаҳрвандонро, ки рушди ҷомеа ва ташаббускории ҳар як шаҳсрӯ, чун иштирокии раванди идоракуни иҷтимоијо сиёсӣ таъмин менамояд, тақвият мебахшад. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз самтҳои нозуки рушди ҷомеаи тозаистиклолро ба дуруст муайян намудани сиёсати кадрӣ маҳсуб донист. Сиёсати кадрӣ ва ё ба ибораи дигар, дуруст пайдо намудани неруи ақлонии лозима ва ба таври зарурию самаранок истифода намудани он вазифа ва мақсади аввалиндарачаи ҳар як давлат аст.

Сиёсати давлатии кадрҳо аз табииати иҷтимоии давлат бармеояд, чунки мақомоти ҳокимијат ва идоракунӣ ҳамон сиёсати дохилиро татбиқ менамоянд, ки ҷавобгӯйи сиёсати иҷтимоии давлат бошад. Давлат ба талаботи ҷомеа хизмат мерасонад ва ҷомеа барои ин захираҳои лозимаро пешниҳод менамояд – моҳияти иҷтимоии шарикӣ давлат ва ҷомеа умуман ва аз ҷумла, хизматчиёни давлатӣ ва шаҳрвандон дар ҳамин аст.

Вобаста ба ин, мавзуи диссертасияи мазкур аҳамияти муҳимми илмию назариявӣ дошта, таҳлилу баррасии ҳусусиятҳои муҳталифи он имкон медиҳад, ки дар шароити дигаргуншавии ҷомеаи муосир татбиқи воситаҳои самараноки сиёсати кадрӣ амалӣ карда шаванд.

Дар таҳқиқоти П. Р. Нуриддин мавзууъҳои назариявию методологии пажӯҳиши сиёсати давлатии кадрҳо ва самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатии кадрҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди таҳлили илмӣ қарор гирифтааст.

Мубрамии мавзуи диссертатсияи П. Р. Нуриддин дар он зухур мегардад, ки мавзуи сиёсати давлатии кадрҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вазъи имрӯзai ҷомеаи тоҷик аз назари илмҳои сиёсии ватанӣ дар чунин шакл бори аввал мавриди омӯзиш ва таҳлил қарор гирифтааст. Яъне, бояд дарҷ намуд, ки таваҷҷуҳи муҳаққиқон-сиёсатшиносон ба масъалаи ташаккул ва такмили сиёсати давлатии кадрҳо меафзояд. Аммо дар ин соҳа ҳанӯз бисёр масъалаҳои назариявӣ ва амалӣ ҷой доранд, ки ба таҳлили илмӣ эҳтиёҷ доранд. Дар раванди таҳқиқи мавзуи диссертатсия П. Р. Нуриддин асарҳои намояндагони мактабҳои илмии гуногун дар соҳаи сиёсати кадрҳо ва идоракунӣ, технологияи иҷтимоӣ, назарияҳои ҷомеашиносиро бо дарназардошти шароити таърихӣ ва самтҳои муосири сиёсати давлатии кадрҳо дар шароити рушди ҷомеа мавриди таҳлилу таҳқиқ қарор додааст. Бо дарназардошти ҷанбаи гуногун доштани сиёсати давлатии кадрҳо, муаллиф адабиёти мавҷударо дар шакли дурусти илмӣ тақсимбандӣ намудааст.

Навғонии илмии таҳқиқоти мазкур аз он иборат аст, ки дар он раванди ташаккул ва такмили сиёсати давлатии кадрҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди омӯзиш қарор гирифтааст. Чунонки зикр гардид, таҳқиқоти мазкур бори аввал дар илмҳои сиёсии ватанӣ ҷанбаҳои сиёсӣ, ҳуқуқӣ, воситаҳои амалӣ намудани сиёсати давлатии кадрҳо, самтҳои афзалиятнок ва роҳҳои такмили он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳқиқ гардиданд. Муаллиф заминаҳо, захираҳо ва асосҳои методологии таҳқиқи сиёсати давлатии кадрҳо вобаста ба марҳалаҳои гуногуни инкишофи донишҳои сиёсӣ дарёфт, коркард ва муайяну муқаррар намуда, мағҳумҳои «сиёсат», «давлат» ва «кадрҳо» ҳамчун падидаҳои таҳқиқоти илмӣ ҷиҳати ошкор соҳтани ҷанбаҳои назариявӣ, тазодҳо ва алоқамандии байни онҳо баррасӣ ва таҳлил карда, фаҳмиши шаклии сиёсати давлатии кадрҳо, роҳҳои дарки моҳиятии мавзуи баррасиshawанда муқаррар, муайян ва таҳқиқ намуд, инчунин марҳалаҳои асосии пайдоиш, раванди ташаккул ва натиҷагириҳои назарияи сиёсати давлатии кадрҳо мавриди омӯзиш, коркард ва таҳлил қарор дод.

Ҳамзамон, муаллифи диссертатсия сиёсати давлатии кадрҳо дар Иттиҳоди Шӯравӣ ва давлатҳои тавонои ғарбӣ, таҳия ва татбиқи омӯзиши таҷрибаи онҳо бо мақсади дарки муассирияти сиёсати кадрии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳқиқу таҳлил намудааст, асосҳои меъёрии ташаккули сиёсати давлатии кадрҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва фаъолияти ниҳодҳои давлатӣ перомуни мутобиқсозии онҳо бо меъёрҳои ҷаҳонӣ баррасӣ ва таҳлил карда, хусусиятҳои асосии Консепсияи сиёсати давлатии кадрҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳу воситаҳои такмили он дар доираи манфиатҳои миллӣ ва амалӣ намудани ҳадафҳои дурнамоии

давлат муқаррар ва муайян намуд, инчунин низоми амалӣ намудани сиёсати давлатии кадрҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ислоҳоти хизмати давлатӣ ва дастгоҳи идоракунӣ, таҳия ва татбиқи барномаҳои давлатӣ мавриди баррасӣ қарор дода, мушкилиҳо, монеаҳо ва пешомади сиёсати давлатии кадрҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳҳои такмили пояҳои сиёсӣ, меъёрий, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, ахлоқии фаъолияти кадрӣ муайяну мушаххас намуд ва тавсияҳо ҷиҳати амалӣ намудани ислӯҳот дар соҳаи мазкур бо мақсади баланд бардоштани муассирияти сиёсати давлатии кадрҳо, беҳтар намудани сатҳу сифати идораи давлатӣ ва бартараф кардани камбуду норасоиҳои соҳаи интиҳоб ва ҷобаҷогузории кадрҳо пешниҳод гардиданд.

Аҳамияти амалии таҳқиқот аз ҷанбаи маҷмӯй ва самтгирии амалии он, танзими вазифаҳои вобаста ба татбиқи сиёсати кадрӣ, боло бардоштани сатҳи идоракунии давлатӣ, беҳтар намудани малакаи роҳбарии кормандони сатҳи гуногуни идоракунии сиёсӣ, такмили соҳаҳои қонунгузорӣ, маъмурӣ, худидоракунии маҳаллӣ, мулкӣ ва меҳнатӣ бармеояд. Аҳамияти амалии таҳқиқот инчунин дар он зуҳур меёбад, ки нуктаҳо, хулосаҳо ва тавсияҳо ба дарки амиқи зуҳуроти мушаххаси қонунмандиҳои умумӣ ва самтҳои фаъолияти дастгоҳи сиёсати давлатии кадрҳо таъсири мусбат мерасонанд. Онҳо метавонанд дар фаъолияти амалии мақомоти ҳокимияти иҷроия ҳангоми ташаккули консепсияи соҳавии сиёсати кадрӣ истифода бурда шаванд.

Асосҳои назариявии таҳқиқотро мубрамии масъалаи сиёсати давлатии кадрҳо дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷойгоҳи он дар рушди системаи идоракунии ҷомеаи муосир ташкил менамояд. Инчунин, таҳқиқи заминаҳои пайдоиш ва ташаккули донишҳои сиёсӣ вобаста ба сиёсати кадрӣ, мақоми он дар рушди Тоҷикистон ва инкишофи давлат ҳамчун ниҳоди асосии системаи сиёсии ҷомеа, зарурати таҳқиқи илмии мушкилоти вобаста ба сиёсати соҳавӣ дар шароити муосир аҳамияти назариявии онро нишон медиҳад.

Дар рафти омӯзиш ва натиҷагириҳо муаллифи диссертатсия бештар ба асарҳои классикии таҳқиқи масъалаҳои муҳталифи ҷомеаи сиёсӣ, айният ва тағовутҳои онҳо, асарҳои муҳаққиқони макон ва замони гуногун, аз ҷумла асарҳои муҳаққиқони замони муосир, ки ифодагари раванди инкишоф ва таҳқими сиёсати давлатӣ дар соҳаи кадрҳо мебошанд, такя намуда, дар доираи таҳлили мантиқӣ ва хулоسابорориҳои илмию назариявӣ тарҳи нави муносибати методологӣ ва ҳалли масъалаҳои инкишофро пешниҳод менамояд.

Зимни таҳлили адабиёту сарчашмаҳо оид ба масъалаҳои умумии таҳия ва татбиқи сиёсати давлатии кадрҳо, бояд таъкид кард, ки роҷеъ ба ташаккул ва такмили сиёсати давлатии кадрҳо дар мақомоти ҳокимият ва идоракунии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ҷанбаҳои сиёсӣ, ҳуқуқӣ, қасбӣ ва ғайраро фаро мегирад, аслан адабиёт вучуд надорад. Таҳқиқи нокифояи

ин масъала дар мисоли Ҷумхурии Тоҷикистон интиҳоби мавзуъ, объект, ҳадаф ва вазифаҳои таҳқиқоти мазкурро асоснок намуд.

Дар боби якуми диссертатсия, ки аз се зербоб иборат аст, мавзуъҳои назариявию методологии таҳқиқоти сиёсати давлатии кадрҳо мавриди таҳлил қарор гирифтааст.

Дар зербоби якуми боби якум муаллиф мағҳумҳои «сиёсат», «давлат» ва «кадрҳо» ҳамчун падидаҳои таҳқиқоти илмӣ ҷиҳати ошкор соҳтани ҷанбаҳои назариявӣ, тазодҳо ва алоқамандии байни онҳо баррасӣ ва таҳлил намудааст.

Дар илмҳои муосири сиёсӣ назарияҳо, андешаҳо, консепсияҳо ва назарҳои гуногун аз ҷониби намояндагони мактабҳои илмӣ оид ба асосҳои методологии омӯзиши сиёсати давлатии кадрҳо пешниҳод карда мешавад. Табиист, ки миёни равияҳои илмии муосир оид ба ҷанбаҳои сершумори сиёсати давлатии кадрҳо ва идоракуни маъмурӣ фикру мулоҳизаҳои муҳталиф вучуд доранд. Баҳсҳои илмие, ки миёни намояндагони назарияҳои гуногун сурат мегиранд, сиёсати давлатии кадрҳоро ғанӣ месозанд. Аз назари донишмандон, ниҳодҳое, ки барои дар амал татбиқ намудани сиёсати давлатии кадрҳои ҳам анъанавӣ ва ҳам нав, ё ба марҳалаи кунунӣ мутобиқшуда истифода бурда мешаванд, иборатанд аз (1) назорати давлатии мусоидатрасон ба таҳқими қонуният ва интизом дар кор бо кадрҳо; (2) ояндабинӣ намудан; (3) барномарезӣ, ки солҳои охир ҳар чи бештар чун омили тавсиявӣ истифода бурда мешавад.

Тибқи хulosai олимони соҳа, барномаҳои ҳадафманди омӯзиши кадрҳо ҳалли вазифаҳои пешрафти касбӣ ва вазифавии кадрҳои тамоми зинаҳои идоракунӣ ба мақсади тайёр карданӣ онҳо мутобиқи талаботи иқтисодиёт ва истеҳсолот; ба таври мунтазам ва мустақилона омӯҳтани дониш ва таълими кормандон аз рӯйи нақшаҳои инфириодӣ; иштирок дар семинарҳои доимоамалкунанда ва омӯзиши кутоҳмуддат дар ҷойи кор ё дар марказҳои таълими; омӯзиши дарозмуддат ва вақт ба вақт дар марказҳои такмили ихтисос; бозомӯзӣ ва дарёфти мутахассисони навро фаро мегиранд.

Дар як арзёбии умум метавон гуфт, ки дар зербоби мазкур муаллиф заминаҳо, захираҳо ва асосҳои методологии таҳқиқи сиёсати давлатии кадрҳо вобаста ба марҳалаҳои гуногуни инкишофи донишҳои сиёсиро ба таври амиқ баррасӣ ва таҳлил намуда ва ба ҳадафи таҳқиқоти худ расидааст.

Дар зербоби дуюми боби якуми муҳаққиқ мағҳумҳои «сиёсат», «давлат» ва «кадрҳо» ҳамчун падидаҳои таҳқиқоти илмӣ ҷиҳати ошкор соҳтани ҷанбаҳои назариявӣ, тазодҳо ва алоқамандии байни онҳоро арзёбӣ намудааст. Барои дарки дуруст ва ҳамаҷонибаи сиёсати давлатии кадрҳо аз нигоҳи илмӣ баррасӣ намудани мағҳумҳои марказии ин раванд, хусусан сиёсат, давлат ва кадрҳо зарур аст, чунки маҳз ба воситаи таҳқиқи онҳо дарки моҳияти сиёсати давлат дар маҷмӯъ ва ниҳодҳои он дар дар арсаи идоракунӣ ба таври аслӣ имконпазир мегардад. Аз дидгоҳи

муаллиф, давлат чун яке аз мағұмҳои марказии илмҳои сиёсій дар як замон ҳам ба сифати иштирокчии идораи давлатӣ, маъмурӣ ва ҳам сиёсій баромад менамояд. Татбиқи муваффақонаи вазифаҳои сиёсии сиёсати давлатии кадрҳо боиси баланд бардоштани самаранокии ҳокимияти сиёсій ва идоракунӣ мегардад (С. 92).

Бояд қайд намуд, ки яке аз дастовардҳои мусбии ин зербоб аз он иборат аст, ки муаллиф баррасии таърихӣ ва муосири мағұуми «давлат»-ро ҷамъбандӣ намуда, вазифаҳои онро чудо кардааст.

Дар зербоби сеюми боби мазкур муаллиф як силсила назарияи сотсиологиро мавриди баррасӣ қарор додааст, аз ҷумла назарияи далелнокӣ, пешвой, маъмурияти муносиб, омӯзиши сотсиологии равандҳои кадрӣ ва ғайра. Аз назари муаллиф, ҳадафи назарияи захираҳои инсонӣ, ки муаллифи он Ч. Бернард мебошад, баланд бардоштани муассирии фаъолияти ташкилотҳо аз ҳисоби захираҳои инсонӣ мебошад. Бинобар ин, вазифаи асосии ҳар як роҳбари ташкилот ва вазорату идораҳо фароҳам овардани чунин шароите мебошад, ки ҳар як корманд қобилият ва истеъоди худро ба нафъи чомеа пурра истифода бурда тавонад. Тарбият намудани сифатҳои мустақилӣ ва ҳудназоратии кормандон ба баланд бардоштани самаранокии фаъолияти онҳо бевосита таъсир мерасонад (С. 93). Ҳамзамон, муаллиф диссертатсия дар ин қисми таҳқиқот як силсила нуқсониҳоро дар ташкилии фаъолияти хизматчиёни давлатӣ ошкор кардааст. Ин нуқсониҳо муассирии иҷтимоии фаъолияти дастгоҳи давлатиро қоҳиш баҳшида, тағйироти сиёсати давлатии кадрҳоро талаб менамоянд.

Ба ақидаи муаллифи диссертатсия, омӯзиши амиқтари сamtҳои асосии иҷтимоии таҳаввулоти кадрҳои мақомоти ҳокимияти тамоми зинаҳо зарур аст. Бо дарназардошти талаботи кадрҳо, ба ин асос таҳияи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, низомномаҳо, барномаҳо, нашри китобҳои дарсӣ ва воситаҳои таълимӣ, адабиёт ва дастурҳои методӣ зарур аст (С. 108-109).

Таҳқиқоти ҷанбаи иҷтимоии сиёсати кадрҳо метавонад аз мавқеи гуногуни илмӣ ба асоси равишҳои меъёрий, техникӣ-идоракунӣ, нihодӣ, функционалий ва ғайра анҷом гирад. Таҳлили маҷмӯии натиҷаҳои таҳқиқот имкон медиҳад, ки масъалаи таъминоти кадрҳои хизмати давлатӣ низомбандӣ шавад.

Дар зербоби мазкур, П. Р. Нуриддин фаҳмиши шаклии сиёсати давлатии кадрҳо, роҳҳои дарки моҳиятии мавзуи баррасишаандар мұқаррар, муайян ва таҳқиқ намудааст. Муаллиф ба хulosae меояд, ки низоми андешаҳо, донишҳои назариявӣ, усулҳо, робитаҳои ифодакунандай сиёсати кадрҳо бо шароити мушаххаси таърихии рушди давлат алоқаманд аст. Онҳо ҳадафҳо, вазифаҳо ҷанбаҳои тадбирҳои ташкилию амалии мақомоти давлатиро (хусусӣ, ҷамъиятӣ) муайян менамоянд, ки аз мутамаддинии чомеа, аз хислат ва нақши давлат ва низоми ҳокимиятдорӣ вобастаанд. Ҳачм ва ҳудуди танзими давлатии

равандҳои кадрӣ низ аз рӯйи самтирии динамикӣ ва стратегии рушди давлатдорӣ, суръат ва сифати нишондиҳандаҳои дигаргуниҳои бозорӣ ва сатҳи мутамаддинии ислоҳоти демократӣ муайян карда мешаванд (С.113).

Дар зербоби якуми боби дуюм муаллифи диссертатсия марҳалаҳои асосӣ ва натиҷагириҳои пайдоиш ва ташаккули назарияи сиёсати давлатии кадрҳоро мавриди пажӯҳиши илмӣ қарор додааст. Чунонки муҳаққиқ дарҷ менамояд, ҳар як раванд ва падидарроҳи мурракаби пайдоиш, шаклгирӣ ва такмилро тай менамояд. Технологияи идоракунӣ таърихи дерина дошта ва рушди он марҳалаҳои муайянро тай кардааст. Сиёсати давлатии кадрҳо чун падидар иҷтимоию сиёсӣ якҷо бо ниҳоди давлат пайдо шуда, дарроҳи тӯлонии рушди давлат ҳамроҳи зернизори иқтисодии, иҷтимоӣ ва сиёсии ҷомеа таҳаввул намудаанд. Бинобар ин, таҳлили марҳалаҳои асосии пайдоиш ва рушди афкори мутафаккирон оид ба масаъалаи идоракунӣ бо такя ба усули таърихнигорӣ чун методи асосии таҳқиқоти илмҳои ҷомеашиносӣ зарур аст.

Ҳамзамон, муаллиф дар ин зербоб масаъалаҳои сиёсати кадрҳо ва хадамоти давлатии Мисри Қадим, назария ва амалияи сиёсати кадрӣ ва идораи давлатӣ дар Бобулистони Қадим, сиёсати кадрии Ҳинди Қадим, ташаккули назария ва амалияи раванди кадрҳо дар Ҳитои Қадим, сиёсати кадрҳои Юнони Қадим, ки дар шароити нави сиёсию ҳуқуқии усулан фарқунанда аз Шарқи Қадим ташаккул ёфта, инчунин таҳлили таҳаввулоти сиёсати кадрии Рими Қадим, сиёсати идоракуни Шарқ дар Асрҳои миёна, низоми идоракуни давлатӣ ва сиёсати интихоб, тарбия ва ҷобаҷогузории кадрҳои маъмурӣ дар давлати Сомониён, раванди сиёсати кадрии Европа дар Асрҳои миёна ва сиёсати кадрҳои Штатҳои Муттаҳидаи Америка ва Европаи Ғарбӣ дар охири асри XX ва оғози асри XXI мавриди таҳлил илмӣ қарор додааст.

Зербоби дуюми боби дуюм ба таҳлил муқоисавии сиёсати давлатии кадрҳо дар Иттиҳоди Шӯравӣ ва давлатҳои рушдёфтai Ғарб баҳшида шудааст.

Муаллифи диссертатсия ташаккул ва таҳаввули сиёсати кадрҳои Иттиҳоди Шӯравиро ба нуҳ марҳалаҳои асосӣ ҷудо намудааст, хусусан аз назари муаллиф марҳалаи аввали сиёсати давлатии кадрҳои Иттиҳоди Шӯравӣ аз ғалабаи Инқилоби Бузурги Сотсиалистии Октябр оғоз гардида, то вафоти бунёдгузори давлати Советӣ В. И. Ленин идома ёфт. Марҳалаи дуюми сиёсати давлатии кадрҳои Иттиҳоди Шӯравӣ бо тарҳрезӣ ва амалӣ намудани сиёсати нави иқтисодӣ алоқаманд аст. Марҳалаи сеюми сиёсати давлатии кадрҳо дар Иттиҳоди Шӯравӣ аз ба сари қудрат омадани И. В. Сталин оғоз гардид. Марҳалаи ҷоруми сиёсати давлатии кадрҳои Иттиҳоди Шӯравӣ ба соли 1941, яъне ба оғози Ҷанги дуюми ҷаҳонӣ рост омад, хусусиятҳои хоси худро дошт ва бо ҳатми ҷанг низ поён ёфт. Марҳалаи панҷум, баъди ҷангии сиёсати давлатии кадрҳо аз соли 1945 оғоз шуда, то соли 1953, яъне то фавти И. В. Сталин идома ёфт. Марҳалаи шашуми сиёсати давлатии кадрҳо аз дидгоҳи аксарият

муҳаққиқон, даврае буд, ки таълимоти кадрии давлатии Иттиҳоди Шӯравӣ ба аҳкоми марксистӣ-ленини дар бораи тадриҷан барҳам хурдани давлат зимни рушди кишвар ба давраи коммунистии ҷамъиятию иқтисодӣ такя мекард. Марҳалаи ҳафтуми сиёсати давлатии кадрҳо бо фаъолияти пешвои навбатии ҳизб ва давлати Иттиҳоди Шӯравӣ Н. С. Хрущев алоқаманд аст. Марҳалаи ҳаштуми сиёсати давлатии кадрҳоро бо омадани Л. И. Брежнев ба роҳбарии ҳизбӣ-давлатӣ алоқаманд мекунанд. Марҳалаи нуҳуми сиёсати давлатии кадрҳо ба сари ҳокимият омадани М. С. Горбачев оғоз гардид, ки на танҳо шакли идоракунии дастгоҳи ҳизбӣ, балки тамоми низоми давлатдорӣ ва сиёсиро шикаст (С. 154-161).

Дар боби сеюми диссертатсия асосҳои меъёрии ташаккули сиёсати давлатии кадрҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва фаъолияти ниҳодҳои даҳлдори давлатӣ мутобиқсозии онҳо бо меъёрҳои ҷаҳонӣ дар соҳаи мазкур баррасӣ ва таҳлил гардиданд. Инчунин, муаллифи таҳқиқот Консепсияи сиёсати давлатии кадрҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳусусиятҳои асосии он, роҳу воситаҳои такмили он дар доираи манфиатҳои давлатӣ ва амалӣ намудани ҳадафҳои дурнамоии давлат муқаррар ва муайян шуда, низоми амалӣ намудани сиёсати давлатии кадрҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ислоҳоти хизмати давлатӣ ва дастгоҳи идоракунӣ, таҳия ва татбиқи барномаҳои давлатӣ мавриди баррасӣ қарор додааст.

Боби чоруми диссертатсия ба масъалаҳои самтҳои имтиёзноми сиёсати давлатии кадрҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо роҳи омӯзиши қонунҳо ва санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ бо мақсади ҳалли вазифаҳои иқтисодию иҷтимоӣ, истифодаи мақсадноми захираҳои меҳнатӣ, рушди низоми ояндабинии давлатӣ, таҳлили барномаҳои давлатӣ, паёмҳо ва суханрониҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар соҳаи мазкур бахшида шудааст. Ҳамзамон дар боби мазкур, муаллиф мушкилот, монеаҳо ва пешомади сиёсати давлатии кадрҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳҳои такмили пояҳои сиёсӣ, меъерӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, ахлоқии фаъолияти кадриро мушаххас намудааст.

Сатҳи эътимоднокии хулосаю пешниҳод ва баррасии илмии масъала. Дар омӯзиши масъалаи таҳқиқшаванда муаллиф аз методҳои гуногуни илмҳои ҷомеашиносӣ ба тавре васеъ истифода бурдааст ва риояи катъии усули умунии илмии объективият дар раванди таҳқиқот назаррас аст. Инчунин яке аз пахлӯҳои мусбии диссертатсия аз он иборат аст, ки муаллиф тавонистааст омӯзиши амиқ ва таҳлилу натиҷагириҳои васеи муайян намудани моҳият ва ҳусусиятҳои сиёсати кадрӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва тавассути он таҳқими муносибатҳои ҷамъиятий ва таъмини инкишофи босуботи ҷомеааро аз нигоҳи назариявӣ ва методологӣ бо истифода аз таҷрибаҳои илмию амалӣ ва далелҳои раднопазир таҳлил ва баррасӣ намояд. Мағҳуми сиёсати давлатии кадрҳо мағҳуми меҳварии таҳқиқоти П. Р. Нуриддин мебошад. Ба докторант

мұяссар гаштааст, ки таснифу таърифи муаллифии худро оид ба ин мағұмұхқо пешниҳод намояд.

Дар баробари дастовардҳо дар диссертатсия аз назари мо чунин норасоиҳо ба қашм мерасанд:

— мавзуи тайёр кардани кадрҳои илмӣ ва илмию педагогӣ, робитай илм ва истеҳсолот ҳамеша зери таваҷҷуҳи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад. Масъалаи кадрҳои миллӣ – ин масъалаи асосии амният ва манфиатҳои миллӣ мебошад. Давлати соҳибистиклол ва аз ҷиҳати иқтисодӣ рушдкарда ҳамон давлатест, ки захираи кадрии кифоя дорад. Вобаста ба ин, муаллифро зарур мебуд, ки ба масъалаи технологияи омодасозии кадрҳои илмӣ ва илмию педагогӣ таваҷҷуҳи назаррас менамуд;

— муаллифи диссертатсия ба назарияи элитай сиёсӣ В. Парето, М. Гаэтано, андешаҳои «қонуни оҳанини ашрофӣ»-и Р. Михелс ва Р. Миллс, назарияи «инқилоби менечерҳо»-и Д. Бернҳейм ва назарияи «маъмурияти мукаммал»-и М. Вебер аҳамияти маҳсус додааст. Ҳарчанд дар диссертатсия мавзуи элитай сиёсӣ баррасӣ шуда бошад ҳам, аммо масъалаи сарварии сиёсӣ дар ҷомеаи Тоҷикистон, пешвоии сиёсии Эмомалии Раҳмон баррасӣ нагардидааст ва муаллифро зарур мебуд, ки дар зербоби алоҳида онро мавриди таҳқиқ қарор медод;

— масъалаи низоми амалӣ намудани сиёсати давлатии кадрҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, таҳқиқи ислоҳоти хизмати давлатӣ ва дастгохи идоракунӣ, таҳия ва ҳамзамон татбиқи барномаҳои давлатиро муаллифи таҳқиқот дар сатҳи бисёр хуби илмию таҳлилӣ мавриди баррасӣ қарор додааст. Бинобар ин, муаллифро зарур аст, ки ба масъалаи таҷрибаи кишварҳои пешрафта дар самти ислоҳоти хизмати давлатӣ диққати маҳсус медод;

— сиёсати давлатии кадрҳо ва хизмати давлатӣ на танҳо усулҳои ҳуқуқӣ ва иҷтимоиро инъикос менамоянд, балки усулҳои ахлоқиро низ фаро мегиранд, ки онҳо кафили фаъолияти муваффақонаи давлат мебошад. Таваҷҷуҳи бештар намудан ба чунин масъалаҳо ба манфиати таҳқиқот мебошад.

Гуфтан ба маврид аст, ки норасоиҳои зикршуда муҳтавои диссертатсияро коҳиш намедиҳанд.

Мутобиқати диссертатсия ба меъёрҳои муқарраршуда. Диссертатсияи П. Р. Нуриддин кори илмии ба таври мустакилона анчомёфта мебошад, ки аз рӯйи сохтор тибқи талаботи муқарраршуда таҳия гардидааст. Адабиёти истифодашуда ба мавзуи таҳқиқшаванда алоқаманд мебошад. Диссертатсия аз рӯйи мазмуну муҳтаво ба ихтисоси интихобшуда пурра мутобиқат мекунад. Автореферати диссертатсия ва корҳои илмие, ки дар мавзуи таҳқиқот ба чоп расидаанд, хусусан ду монографияи илмӣ ва понздаҳ мақолаҳои илмӣ мазмуни диссертатсияро ба пуррагӣ инъикос менамоянд.

Дар умум кори диссертационии П. Р. Нуриддин дар мавзуи «Ташаккул ва такмили сиёсати давлатии кадрҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба талаботи пешбининамудаи бандҳои даҳлдори Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26-уми июни соли 2023, № 295 ва қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-уми июни соли 2021, № 267 тасдиқ шудааст, ҷавобгӯ мебошад ва муаллифи он сазовори дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои сиёсӣ аз рӯйи ихтисоси 23.00.02 – Ниходҳо, равандҳо ва технологияи сиёсӣ мебошад.

Муқарризи расмӣ:

доктори илмҳои таърих, дотсент, мудири  
кафедраи фалсафа ва илмҳои гуманитарии  
Академияи идоракунии давлатии назди  
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

Б. П. Ализода

Имзои Б. П. Ализодаро тасдиқ мекунам  
Сардори раёсати кадрҳо, коргузорӣ ва корхон  
маҳсуси Академияи идоракунии давлатии  
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

02.05.2024.



Суроға: 734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Сайд Носир 33.  
Телефон (корӣ): (+992 37) 228 91 51.  
E-mail: b.p.alizoda63@mail.ru